

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба кори диссертационии Мадвалиев
Ҷамолиддин Алиҷонович дар мавзуи «Терроризм, амалҳои
террористӣ ва таъсири онҳо ба суботи сиёсии ҷомеа» барои
дарёфти дараҷаи илмии номзали илмҳои сиёсӣ аз рӯи ихтисоси
23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ

Дар замони муосир рух додани ҷиноятҳои муташаккил ба мисли терроризм ба масъалаи муҳимми таҳқиқи илмӣ, маҳсусан илмҳои ҷомеашиносӣ мубаддал гардида, дар ин ҷода проблемаҳои зиёди баҳсталаб ва доманадори назариявию амалиро ба миён меорад. Падидаи терроризм ҳамчун амали ҷиноятӣ барои ҷомеа хафтнок ба ҳисоб рафта, бештар талаби ҷоннок соҳтани фаъолияти зиддитеरростии давлатиро дорад, ки мақоми инсон ва арзишҳои инсондӯстии умунибашариро дар низоми муносибатҳои сиёсӣ эҷӯ намуда, тарҳи умумии муборизаро баҳри пойдории суботи ҷомеа афзал медонад. Аз ин рӯ дар натиҷаи инкишофи босуботи ҷомеа дар соҳаҳои муҳталифи ҳаёти ҷамъиятиву сиёсӣ имконияти бунёди механизми мубориза ба муқобили терроризм ва амалҳои террористӣ пайдо мешавад, ки мароми асосии он нигоҳ доштани суботи сиёсии ҷомеа мебошад. Аз ин рӯ кори диссертационии Мадвалиев Ҷамолиддин Алиҷонович дар мавзуи «Терроризм, амалҳои террористӣ ва таъсири онҳо ба суботи сиёсии ҷомеа» ба чунин масъалаи ҳалталаби илмӣ баҳшида шудааст.

Рисолаи Ҷ.А. Мадвалиев ба таҳлили терроризм ва амалҳои террористӣ, ки ба суботи сиёсӣ ва тарҳи мутамаддини инкишофи ҷомеаи муосир таъсир мерасонад, ба самти ихтисоси 23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ мутобиқат мекунад. Терроризм ва амалҳои террористӣ ҳамчун фаъолияти номатлуби созмонҳои террористӣ арзёбӣ мегарданд, ки ба равандҳои сиёсӣ таъсир расонида, ба номуътадилгардии вазъи сиёсӣ мебарад.

Дар раванди навиштани диссертатсия ба асарҳои муҳаққиқони хориҷӣ, тадқиқотҳои назариявӣ оид ба пайдоиш ва зуҳурёбии терроризм ва амалҳои террористӣ ва рисолаҳои муҳаққиқони тоҷик таваҷҷуҳӣ ҳоса равона гардидааст, ки асосҳои назариявии диссертатсияро мукаммал ва устувор месозанд. Обеъкт, предмет, мақсад, вазифа ва фарзияни тақиқот, навғонии тадқиқот, нұктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда ва дигар дарҳостҳои навишти рисола дар диссертатсия оварда шуданд.

Муаллиф дар диссертатсия дуруст қайд менамояд, ки дар марҳилаи мусири давлатдорӣ ҳамаи кишварҳо дар сатҳи хеле баланд таҳдиду ҳатари терроризмро эҳсос менамоянд. Аз ин рӯ, ҳар як давлат бо назардошли шаклҳои зоҳиршавии терроризм ва бо мақсади коҳиш додану пешгирий намудани оқибатҳои ногуори ин зуҳуроти номатлуб чораҳои гуногун меандешанд. Таҳлили таҷрибаи ҷаҳонӣ оид ба мубориза бо терроризм ва пешгирий намудани оқибатҳои он нишон медиҳад, ки аслан ин гуна фаъолият дар ду сатҳ: миллӣ ва байналмилаӣ роҳандозӣ мегардад (Саҳ.112 диссертатсия).

Дар рисола мубрамияти мавзуъ бо далелҷои асоснок исбот гардидааст. Он пеш аз ҳама бо ҳатарнок будани зуҳуроти терроризм ва таъсири он ба суботи сиёсӣ ва амнияти давлати интишор мегардад. Далели дигаре, ки муаллиф ҳамчун мубрамии мавзуъ асоснок мекунад бо ҳусусиятҳои терроризми мусир вобаста мебошад. Ба андешаи муаллиф терроризми замони мусир аҳолии осоиштаро ҳамчун объекти рамзи интихоб менамояд, аз ҷониби як қатор давлатҳо ҳамчун воситаи амалий гардонидани мақсадҳои геополитикий ва геостратегӣ истифода бурда мешавад, дар муқобили ҷаҳонишавӣ ва афзудани нобаробарии иқтисодии давлатҳо баромад менамояд, дар аксар маврид зери ниқоби дини ислом зуҳур мейбад ва аз шабакаи интернет ва технологияҳои иттилоотии замони мусир бо роҳи тарғибу ташвиқӣ ғояҳои тундгароии динито сиёсӣ пайравони худро зиёд менамояд. Аз ин рӯ дар чунин вазъи баамаломада омӯзиши терроризм хеле муҳим мебошад ва зарурати муайян

намудани нишонаҳо ва хусусиятҳои нави он ба миён меояд, то ки самаранокии мубориза бо терроризм дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шавад.

Навгонии илмии таҳқиқот бо таҳқиқи хусусиятҳои бевосигаи терроризми муосир, нишон додани заминаҳо ва омилҳои ташаккули он дар шароити ҳозира ва таъсири амалҳои террористӣ ба суботи сиёсии ҷомеа пайваста мебошад. Масъалаҳои таҳқиқи асосҳои назариявило концептуалии масъалаҳои чудогонаи терроризм ва дар ин замана нишон додани моҳият ва хусусиятҳои муҳимтарини терроризми муосир, таҳқиқ намудани алоқамандии терроризм бо идеологияҳои тундгарӣ ва ифратгарӣ ва муайян гардидани паҳншавии ғояҳои мазкур ҳамчун заминаи асосии ташаккули терроризм, таҳлилу баррасӣ гардидани шаклҳои муҳталифи зоҳиршавии терроризм ва дар ин замана нишон дода шудани маҳсусиятҳои зуҳури амалҳои террористӣ дар олами муосир, таҳқиқ гардидани маҳсусиятҳои низоми мубориза ба муқобили терроризм ва амалҳои террористӣ дар шароити ҳозира ва муайян кардани таҷрибаҳои зиддитеррористии давлатҳои алоҳида ва созмонҳои байналмилалӣ, нишон додани таъсири терроризм ва амалҳои террористӣ ба суботи сиёсӣ ва амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо назардошти дигаргуниҳои ҷаҳони муосир ошкор намудани хусусиятҳои мубориза бо терроризм дар шароити навини давлатдорӣ, таҳлил гардидани масъалаҳои рӯзмарраи фаъолияти зиддитеррористӣ ва пешомади инкишофи онҳо ва муайян кардани дурнамои таъмини суботи сиёсӣ ва пешгирии амалҳои террористӣ навгонии илмии таҳқиқотро муайян мекунанд.

Муаллифи диссертатси дар нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда терроризмро ҳамчун таҷрибаи истифода намудани зӯроварии сиёсӣ дониста, марҳилаҳои гуногуни ташакkulёбӣ ва зоҳиршавии онро дар раванди таърихӣ ва замони муосир муайян мекунад. Омилҳои идеологии пайдоиши терроризм бо чунин падидаҳо ба монанди ифратгарои динию сиёсӣ, тундгарои динию сиёсӣ ва бунёдгарои динӣ алоқаманд буда, оид ба аз байн бурдани соҳтори конституционии давлатҳои дунявӣ андешаҳоро иброз менамояд. Ба ақидаи муаллиф террористон мушкилиҳои дар ҷомеа мавҷуд бударо маҳкум намуда, ба пайравони худ ҷомеаи боадолат ва ояндаи дурахшонро ваъда медиҳанд ва бо ин

роҳ онҳоро дар муқобили рақибони худ сафарбар менамоянд. Баррасии шаклҳои зоҳиршавии терроризм дар кори илмӣ имкон медиҳад, ки моҳияти ин падида ба таври дуруст муайян карда шавад. Терроризми мусир низ ифодагари фаъолияти террористии ташкилотҳое мебошад, ки дар симои дини ислом зоҳир мегарданд ва айни замон шумораашон хеле зиёд аст. Мубориза бо терроризм яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатиро ташкил медиҳад. Ҳар як давлат вобаста ба мавқеи ҷуғрофии кишвар, шарту шароитҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ ва бо назардошти омилҳои мухталиф фаъолияти зиддитеrrorистии худро ба роҳ мемонад. Террор ҳамчун воситаи амалӣ намудани мақсадҳои сиёсӣ дар шакли ҳуҷумҳои мусаллаҳона, суннат, таркиш, ҳуҷум ба объектҳои гуногуни давлатигу ҷамъияти, дуздидани ҳавопаймоҳо, асир гирифтани, рабудани одамон ва ғайра зоҳир мешаванд, ки ҳамаи онҳо дар заминаи фаъолияти террористӣ ба амал оварда шуда, унсурҳои таркибии падидаи терроризм мебошанд.

Андешаҳо ва маълумотҳои дар диссертатсия дарҷ гардида дар асоси таҳлили маводҳои мухталиф интишор гардида, дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳоро муайян мекунанд. Ҳулоса ва тавсияҳои муаллиф дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои тадқиқоти назариявӣ ва таҷрибавӣ пешниҳод карда шудаанд. Интишороти муаллиф бо мазмуни кори илмӣ мувофиқ буда, эътиимоднокии натиҷаи тадқиқотро исбот мекунанд.

Аҳамияти илмии рисола бо дарки дуруст ва ҳаматарафаи моҳият, ҳусусият ва нишонаҳои терроризми мусир дар заминаи омӯзиш ва баррасии асарҳои илмию таҳқиқотии солҳои охир асоснок карда шудаанд, ки барои шинохти табииати терроризм дар шароити мусир мусоидат менамояд.. Имконияти ошкор гардидани шаклҳои зоҳиршавии терроризм ҳулосаҳои илман асоснокшуда пешниҳод шудаанд, ки барои пешгирии ин падидаи номатлуб аҳамияти илмию назариявӣ доранд, ки барои ҳалли масъалаҳои рӯзмарраи Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри таъмини сиёсӣ хеле муҳим мебошанд.

Моҳияти амалии таҳқиқот, пеш аз ҳама, бо имкониятҳои истифодаи натиҷаҳои он дар ҳалли масъалаҳо ва вазифаҳои зарурӣ пайваст аст. Онҳо метавонанд дар коркард ва амалигардонии механизмшои мубориза ўю

терроризм, мукаммалгардии таҷрибаи баамалбарории ислоҳоти сиёсӣ дар самти мазкур, ворид соҳтани тағйири иловаҳо ба раванди қонунофаринии ҷумҳурӣ ва дар раванди таълим истифода гарданд. Аҳамияти амалии рисола барои мукаммалгардонии қонунгузории кишвар, дар самти таълиму тарбияи ҷавонон, дар раванди таълим ва ҳангоми таҳрии барномаҳои таълими ҷаҳонӣ ва китобҳои дарсӣ метавонанд истифода бурда шаванд.

Ҳолатҳои асосӣ, хулосаҳо, тавсия ва пешниҳодҳои дар диссертатсия дарҷгардида дар 11 мақолаи илмӣ, аз он ҷумла дар 5 маводи конференсияи илмӣ – амалӣ инъикос ёфтаанд. Довталаби дараҷаи илмӣ дар мачаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 мақолаи илмӣ ҷоп намудааст.

Дар пажуҳиши мавзуи кори диссертационии Ҷ.А. Мадвалиев аз 230 номгӯи адабиёт истифода шудааст. Диссертатсия аз ду боб ва шаш параграф иборат буда, дар ҳаҷми 218 саҳифа омода гардидааст.

Дар боби аввали кори диссертационӣ «Асосҳои назариявию методологии таҳқики масъалаҳои терроризми муосир» ба заминаҳо ва омилҳои асосии ташаккули терроризм таваҷҷӯҳи ҳосса равона гардидааст. Ба андешаи муаллиф таҳдили адабиёти илмӣ нишон медиҳад, ки олимону муҳаққиқон дар мавриди заминаҳои пайдоиши терроризм чунин падидаҳо ба монанди тундгарой ва ифратгароиро махсус таъкид менамоянд. Баррасии алоқамандии терроризм бо тундгарой ва ифратгарой нишон медиҳад, ки терроризм ва амали террористӣ, фаъолияти ташкилотҳои террористӣ дар ҳудудҳои мамлакат ва пайвастани ҷавонон ба ин гуна созмону ташкилотҳо аз ҳама бештар аз сатҳи зоҳиршавии тундгарой ва ифратгарой вобаста мебошад.

Ба андешаи муаллиф махсусияти зуҳури амалҳои террористӣ дар олами муосир бо масъалаи гурӯҳбандии терроризм ва ба навъҳои муҳталиф ҷудо намудани он, ба мисли терроризми исломӣ, терроризми ҷиҳодӣ, терроризми фармоишӣ, кибертерроризм, терроризми компьютерӣ, терроризми давлатӣ ва ғайридавлатӣ, ҳукуматӣ ва зиддиҳукуматӣ;

байналмилалӣ ва дохилӣ; анъанавӣ ва технологӣ; сиёсӣ; динӣ; миллию этникӣ; чудоихоҳӣ; чапгаро ва ростгаро вобаста мебошад, ки дар кори илмӣ таҳлили дақиқи худро пайдо намуданд. (Сах. 80-81 диссертатсия).

Дар боби дуюм – «Фаъолияти террористӣ ва таъсири он ба суботи сиёсии чомеа» оид бо зуҳуроти терроризм ва амалҳои террористӣ рӯ ба рӯ гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон, фаъолияти зиддитеррористии он, ки ба се марҳила ҷудо мешавад, маълумот дода шудааст. Ба андешаи диссертант, марҳилаи аввал солҳои ҷанги шаҳрвандиро дар бар мегирад, марҳилаи дуюм, давраи баъдиҷанғӣ ва марҳилаи сеюм бошад таҳминан аз солҳои 2016 то имрӯзро ташкил медиҳад. Дар марҳалаи ҳозираи ташаккули амалҳои террористӣ ташкилотҳои террористию экстремистие, ки фаъолияти онҳо бо қарори Додгоҳи Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мамнӯъ эълон шудаанд, бо истифода аз дастовардҳои навини илму технология фаъолияти худро дар фазои маҷозии интернет ба роҳ монда, бо мақсади барҳам задани суботи сиёсии кишвар ҳамарӯза ба тарғибу ташвиқи ғояҳои тундгарӣ ва ифратгарӣ машғул ҳастанд. (Сах. 144 диссертатсия).

Дар мавриди таҳқиқи масъалаҳои рӯзмарраи фаъолияти зиддитеррористӣ ва пешомади инкишофи онҳо муаллиф иброз менамояд, ки терроризми муосир бо таҷҳизоти шадиди техникӣ, сатҳи баланди муташаккилӣ ва мавҷудияти захираҳои назарраси молиявӣ зуҳур меёбад ва хусусияти асосии фарқунандай он норавшан кардани сарҳади терроризми байналмилалӣ ва дохилӣ мебошад. Ба андешаи муаллиф дар раванди инкишофи худ Тоҷикистони соҳибистикдол тавонист, намунаи механизми фаъолияти зиддитеррористиро вобаста ба дарки таҳди迪 терроризм ба суботи сиёсии чомеа бо назардошти талаботҳои байналмилалии мубориза бар зидди он ва ҳолати рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангиву идеологӣ пайдо кунад. Дар ин асно мақоми қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таъмини инкишофи босуботи кишвар хело назаррас аст.

Бо баробари чой доштани мувафаққиятҳо, дар рисола камбудиҳо низ ба назар мерасад, ки дар чунин шакл муайян мешавад:

1. Дар рисола оид ба хосияти чиноятӣ доштани терроризм ва амалҳои террористӣ начандон таваҷҷуҳ зоҳир гардидааст. Барои рисоланавис зарур буд, ки ин падидаро ҳамчун амали хафнок барои ҷомеа ошкор сохта, таъсири ифротию иртиҷои онро барои суботи сиёсии Тоҷикистон ба таври мушаххас нишон диҳад.
2. Дар боби дуюми диссертатсия оид ба таъмини суботи сиёсии ҷомеа унвонҷӯ нақши институтҳои давлативу унсурони ҷомеаи шаҳрвандиро дар раванди мубориза бо терроризм ошкор намесозад. Дар ин маврид зарурати таҳқими таъмини суботи сиёсӣ аз ҷониби институҳои сиёсиву ҷамъиятӣ ва механизмҳои ҳамкории онҳо ба миён меояд. Он бояд дар рисола мавриди таҳқиқи зарурӣ қарор мегирифт.
3. Дар матнҳои диссертатсия ҳатогиҳои имлой дар истифодаи қалимаҳои “қаламрав”, “ашхос”, “яроқ”, “додгоҳ” дар мавриди қабулгардидааш аз назари ҳуқуқӣ бояд ҳамчун “худуд”, “шахсон”, “силоҳ”, “суд” истифода мешуданд. Дар ин бобат инчунин баъзе аз асноди қонуние, ки дар диссертатсия овардашудааст, бо қабули қонунҳои нав мувофиқат намекунанд. Зарур буд, ки дар таҳияи намунаи охирони диссертатсия ишора ба санадҳои маъмурию ҳуқуқии навқабулгардида мешуд.
4. Дар рисола такрори андешаҳо диде мешаванд, ки то андозае ба таҳлилу хulosагирии мантиқии кори диссертатсионӣ нуқсонҳоро ворид намудааст.

Албатта эродҳое, ки дар боло қайд шудаанд, хусусияти мубоҳисавӣ дошта, аҳаммияти илмии таҳқиқоти диссертатсиониро коста намегардонанд ва баҳои мусбати диссертатсияро тафйир намедиҳанд.

Мадвалиев Ҷ.А. рисолае бо усули хос, методологияи қавӣ ва муносибати объективонае ба пайдоиш ва шаклҳои амалигардии терроризми

муосир таҳия намудааст. Истифодаи натиҷаҳои таҳқиқот барои рушди кишвар ва ҳалли масъалаҳои инкишофи сиёсӣ аҳамияти муҳим дошта, дар дарки масъалаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ ва дарёftи ҳалли онҳо аҳамияти заруриро қасб намудааст.

Автореферат ва корҳои илмие, ки дар мавзӯи таҳқиқоти илмӣ нашр гардидаанд мазмuni асосии рисолаи диссертациониро инъикос менамоянд. Ҳолосаҳо ва тавсияҳои дар рисола дарҷгардида дониши амиқ ва чун натиҷаи таҳлили илмии муаллиф эътироф гардида қасбияти баланди муҳаққикии онро нишон медиҳанд. Барасмиятдарории диссертасия ба талаботи Комиссияи олии атtestатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқат дорад.

Рисолаи диссертационӣ сатҳи баланди мубрамият ва навгониҳоро дошта, ба талаботҳо оид ба диссертасияҳо дар мавриди дарёftи дараҷаи илмии номзади илм ҷавобгӯй буда, муаллифи он сазовор гаштан ба дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯи ихтисоси 23.00.02 – ниҳодҳо, равандҳо ва технологияи сиёсӣ мебошад.

Муқарризи расмӣ, доктори илмҳои
хуқуқшиносӣ, профессори кафедраи
хуқуқи ҷиноятни факултети хуқуқшиносии
Донишгоҳи славянини Россия - Тоҷикистон

Абдуҳамитов В.А.

734000, ҶТ, ш. Душанбе, к. М. Турсунзода, 30
E.mail: valijon05@mail.ru
тел.: +992 900 31 07 78

Имзои В.А. Абдуҳамитовро ғасдиқ мекунам.
Сардори Раёсати кадрҳои Ҷонуншавии Ҷавонии
Россия-Тоҷикистон

Раҳимов А.А.



«16» анҷем 2024 с.